

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 19.06.2019 №108

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1326/1-583	МДМ “Садбарг”-и Раёсати тибби ВҚД ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	51	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1327/1-584	МД “Маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика “-и ВТ ва ҲИА ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Муҳаррики компрессор ва молҳои техникӣ	Номгӯӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1328/1-585	МД “Маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика “-и ВТ ва ҲИА ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Муҳаррики компрессор	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1329/1-586	МД “Маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика “-и ВТ ва ҲИА ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Фреон	Номгӯӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди

							электронӣ
1330/1-587	МД “Маркази таъминоти варзишӣ”	227-66-60	Хариди электронӣ	Либос ва лавозимоти варзишӣ	Номгӯй	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1331/1-588	МД “Коллеҷи Ҷумҳуриявии рассоми ба номи М.Олимов”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ ва хоҷагидорӣ	Номгӯй	40	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1332/1-589	Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва компютер	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1333/1-590	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои дил”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1334/2-424	Шуъбаи маорифи н. И.Сомонӣ истироҳатгоҳи “Шарора”	227-65-78	Хариди электронӣ	Тупи варзишӣ ва молҳои нарм	Номгӯй	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1335/2-425	Қӯдакистони №113 “Аниса” ш. Душанбе	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	58	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1336/2-426	Қӯдакистони №113 “Аниса” ш. Душанбе	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	54	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1337/2-427	Қўдакитони №113 “Аниса” ш. Душанбе	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	51	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
279/17-119	МД “Боғи фарҳангӣ –фароғати Ҷавонон”-и ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Гули мавсимӣ ва тухми алафи сабз	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
278/17-118	МД “Маркази саломати шаҳрии №13”	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои тиббӣ	Номгӯй	34	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
277/17-117	Маркази назорати давлатии санитарияу эпидемиологии ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои тиббӣ-доруворӣ	Номгӯй	22	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*
 Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*

